

Саволномаи ACSS

Ташрифи аввалин - Қисми А ("ташхис")

Вақт: _____ : _____ Санаи пур кардани саволнома: / / (рӯз/моҳ/сол)

Хоҳишмандем нишон диҳед, ки оё Шумо аломатҳои зеринро дар давоми 24 соати охир ҳис намудед ва дараҷаи таъсири онҳоро баҳо диҳед (Танҳо барои ҳар як аломат як ҷавоб диҳед) :

		0	1	2	3	
Typical	1	Тез-тез пешобкунӣ бо ҳаҷми кам (тез-тез ба ҳоҷатхона рафтан) <small>то 4 маротиба дар 1 рӯз</small>	<input type="checkbox"/> Не	<input type="checkbox"/> Ҳа, суст <small>5-6 маротиба дар 1 рӯз</small>	<input type="checkbox"/> Ҳа, муътадил <small>7-8 маротиба дар 1 рӯз</small>	<input type="checkbox"/> Ҳа, сахт <small>9-10 маротиба дар 1 рӯз</small>
	2	Майли бетоқат пешобкунӣ (сахт ва нигоҳдоштанишаванда)	<input type="checkbox"/> Не	<input type="checkbox"/> Ҳа, суст	<input type="checkbox"/> Ҳа, муътадил	<input type="checkbox"/> Ҳа, сахт
	3	Дард ё сӯзиш ҳангоми пешобкунӣ	<input type="checkbox"/> Не	<input type="checkbox"/> Ҳа, суст	<input type="checkbox"/> Ҳа, муътадил	<input type="checkbox"/> Ҳа, сахт
	4	Ҳиссиёти пурра холи нашудани пешобдон	<input type="checkbox"/> Не	<input type="checkbox"/> Ҳа, суст	<input type="checkbox"/> Ҳа, муътадил	<input type="checkbox"/> Ҳа, сахт
	5	Дард ва нороҳати дар қисми поёни шикам (дар қисми болоии зери ноф)	<input type="checkbox"/> Не	<input type="checkbox"/> Ҳа, суст	<input type="checkbox"/> Ҳа, муътадил	<input type="checkbox"/> Ҳа, сахт
	6	Мавҷуд будани хун дар пешоб	<input type="checkbox"/> Не	<input type="checkbox"/> Ҳа, суст	<input type="checkbox"/> Ҳа, муътадил	<input type="checkbox"/> Ҳа, сахт

Миқдори умумии ҳолҳо "Typical" =

ҳол

Differential	7	Дард дар қисмати камарбанд (бисёртар аз як тараф)	<input type="checkbox"/> Не	<input type="checkbox"/> Ҳа, суст	<input type="checkbox"/> Ҳа, муътадил	<input type="checkbox"/> Ҳа, сахт
	8	Пайдошавии зардоб дар узвҳои таносул (асосан саҳаргоҳон)	<input type="checkbox"/> Не	<input type="checkbox"/> Ҳа, суст	<input type="checkbox"/> Ҳа, муътадил	<input type="checkbox"/> Ҳа, сахт
	9	Пайдошавии зардоб аз роҳҳои пешобрав (новобаста аз пешобкунӣ)	<input type="checkbox"/> Не	<input type="checkbox"/> Ҳа, суст	<input type="checkbox"/> Ҳа, муътадил	<input type="checkbox"/> Ҳа, сахт
	10	Ҳарорати баланди бадан (бештар аз 37,5 °C) /ларза (Агар чен карда бошед интиҳоб намоед)	<input type="checkbox"/> Не	<input type="checkbox"/> Ҳа, суст	<input type="checkbox"/> Ҳа, муътадил	<input type="checkbox"/> Ҳа, сахт

Миқдори умумии ҳолҳо "Differential" =

ҳол

Quality of life	11	Хоҳишмандем, чигуна будани ҳиссиёти нороҳатиро, ки аз аломатҳои дар давоми 24 соати охир ба амал омадаанд, нишон диҳед (<u>Як</u> ҷавоби нисбатан мувофиқро интиҳоб намоед) :	<input type="checkbox"/> 0 Ҳеҷ гуна нороҳатӣ мушоҳида нагардид (Ягон аломат пайдо нашуд. Худро чун пештара ҳис мекунам) <input type="checkbox"/> 1 Каме нороҳатӣ ҳис карда мешавад (Худро нисбат ба пештара каме нороҳаттар ҳис мекунам) <input type="checkbox"/> 2 Нороҳатии аён (Нороҳатиам нисбат ба пештара маълумтар аст) <input type="checkbox"/> 3 Тамоман сахт нороҳатам (Худро бениҳоят бад ҳис мекунам)			
	12	Хоҳишмандем нишон диҳед, ки аломатҳои номбаргардида ба фаъолияти кори ҳаррӯзаи Шумо дар давоми 24 соати охир чи таърир ҳалал расонидаанд (<u>Як</u> ҷавоби нисбатан мувофиқро интиҳоб намоед) :	<input type="checkbox"/> 0 Ҳалал намерасонанд (Ба монанди ҳаррӯза кор кардаистодам, ягон мушкилот нест) <input type="checkbox"/> 1 Ба ман каме ҳалал расонданд (Аз сабаби аломатҳои пайдогардида қорам камтар гардидааст) <input type="checkbox"/> 2 Хело ҳалал расонидаанд (Кори ҳаррӯза кӯшиши зиёдеро талаб мекунад) <input type="checkbox"/> 3 Таъсири вазнин расонидаанд (Қариб ки кор карда наметавонам)			
	13	Хоҳишмандем нишон диҳед, ки аломатҳои номбаргардида ба фаъолияти ҷамъиятии Шумо (ба меҳмони рафтан, воҳӯри бо дустон ва ғайраҳо) чи таърир ҳалал расонидаанд (<u>Як</u> ҷавоби нисбатан мувофиқро интиҳоб намоед) :	<input type="checkbox"/> 0 Ҳалал намерасонанд (Кор ва фаъолияти ман ҳеҷ гуна тағир наёфтааст, чун ҳарвақта зиндагӣ дорам) <input type="checkbox"/> 1 Ба ман каме ҳалал расонданд (Фаъолиятиам каме суст гардидааст) <input type="checkbox"/> 2 Хело ҳалал расонидаанд (Хеле паст гардидааст. Бештар дар хона менишинам) <input type="checkbox"/> 3 Таъсири вазнин расонидаанд (Тамоман бад. Қариб, ки аз хона намебароям)			

Миқдори умумии ҳолҳо "QoL" =

ҳол

Additional	14	Хоҳишмандем ҷавоб диҳед, ки оё дар Шумо ҳангоми пур кардани саволнома аломатҳои зерин ҷой доранд:			
		Ҷудо гардидани ҳайз?	<input type="checkbox"/> Не	<input type="checkbox"/> Ҳа	
		Аломоти пеш аз ҳайзбинӣ?	<input type="checkbox"/> Не	<input type="checkbox"/> Ҳа	
		Аломоти давраи қатъ гардидани ҳайз?	<input type="checkbox"/> Не	<input type="checkbox"/> Ҳа	
		Ҳомиладорӣ?	<input type="checkbox"/> Не	<input type="checkbox"/> Ҳа	
	Диабети қанд, ки пештар маълум гардида буд?	<input type="checkbox"/> Не	<input type="checkbox"/> Ҳа		



Хоҳишмандем, ҷавобҳои худро тафтиш намуда, варақро ба табиби табобати баргардонед.

Ташаккур барои ҳамкориатон!

ИСТ



Copyrighted. Free for personal use only.
For research and economical purposes, please contact the copyright holders.

Саволномаи ACSS

Ташрифи навбатӣ - Қисми Б ("тафтишотӣ")

Вақт: _____: _____ Санаи пур кардани саволнома: / / (рӯз/моҳ/сол)

Нишон диҳед, ки оё Шумо ягон тағиротро дар ҳолати худ ҳис кардед, аз ҳама он вақте, ки қисми пештараи саволномаи мазкурро пур карда будед? (**Як** ҷавоби нисбатан мувофиқро интихоб намоед):

Dynamics	<input type="checkbox"/> 0 Бале, худро олиҷаноб ҳис мекунам (ҳама аломатҳо то охир нест шуданд)
	<input type="checkbox"/> 1 Ҳа, хело беҳтар шуд (Бисёре аз аломатҳо нест шуданд)
	<input type="checkbox"/> 2 Ҳа, каме беҳтар гардид (Бисёре аз аломатҳо боқи мондаанд)
	<input type="checkbox"/> 3 Не қариб, ки тағирот нест (Худро чи тавре, ки бори аввал буд ҳама он тавр ҳис мекунам)
	<input type="checkbox"/> 4 Бале, бадтар шудааст (Аҳволам нисбат ба пештара бадтар аст)

Хоҳишмандем нишон диҳед, ки оё Шумо аломатҳои зеринро дар давоми 24 соати охир ҳис намудед ва дараҷаи таъсири онҳоро баҳо диҳед (**Танҳо барои ҳар як аломат як ҷавоб диҳед**):

		0	1	2	3
Typical	1 Тез-тез пешобкунӣ бо ҳаҷми кам (тез-тез ба ҳоҷатхона рафтан)	<input type="checkbox"/> Не то 4 маротиба	<input type="checkbox"/> Ҳа, суст 5-6 маротиба дар 1	<input type="checkbox"/> Ҳа, муътадил 7-8 маротиба дар 1	<input type="checkbox"/> Ҳа, сахт 9-10 маротиба дар 1
	2 Майли бегоҳат пешобкунӣ (сахт ва нигоҳдоштанишаванда)	<input type="checkbox"/> Не	<input type="checkbox"/> Ҳа, суст	<input type="checkbox"/> Ҳа, муътадил	<input type="checkbox"/> Ҳа, сахт
	3 Дард ё сӯзиш ҳангоми пешобкунӣ	<input type="checkbox"/> Не	<input type="checkbox"/> Ҳа, суст	<input type="checkbox"/> Ҳа, муътадил	<input type="checkbox"/> Ҳа, сахт
	4 Ҳиссиёти пурра холи нашудани пешобдон	<input type="checkbox"/> Не	<input type="checkbox"/> Ҳа, суст	<input type="checkbox"/> Ҳа, муътадил	<input type="checkbox"/> Ҳа, сахт
	5 Дард ва нороҳати дар қисми поёни шикам (дар қисми болоии зери ноф)	<input type="checkbox"/> Не	<input type="checkbox"/> Ҳа, суст	<input type="checkbox"/> Ҳа, муътадил	<input type="checkbox"/> Ҳа, сахт
	6 Мавҷуд будани хун дар пешоб	<input type="checkbox"/> Не	<input type="checkbox"/> Ҳа, суст	<input type="checkbox"/> Ҳа, муътадил	<input type="checkbox"/> Ҳа, сахт

Миқдори умумии ҳолҳо "Typical" = _____ ҳол

Differential	7 Дард дар қисмати камарбанд (бисёртар аз як тараф)	<input type="checkbox"/> Не	<input type="checkbox"/> Ҳа, суст	<input type="checkbox"/> Ҳа, муътадил	<input type="checkbox"/> Ҳа, сахт
	8 Пайдошавии зардоб дар узвҳои таносул (асосан саҳаргоҳон)	<input type="checkbox"/> Не	<input type="checkbox"/> Ҳа, суст	<input type="checkbox"/> Ҳа, муътадил	<input type="checkbox"/> Ҳа, сахт
	9 Пайдошавии зардоб аз роҳҳои пешобрав (новобаста аз пешобкунӣ)	<input type="checkbox"/> Не	<input type="checkbox"/> Ҳа, суст	<input type="checkbox"/> Ҳа, муътадил	<input type="checkbox"/> Ҳа, сахт
	10 Ҳарорати баланди бадан (бештар аз 37,5 °C) /ларза	<input type="checkbox"/> Не	<input type="checkbox"/> Ҳа, суст	<input type="checkbox"/> Ҳа, муътадил	<input type="checkbox"/> Ҳа, сахт

(Агар чен карда бошед интихоб намоед) ≤37,5 °C 37,6-37,9 °C 38,0-38,9 °C ≥39,0 °C

Миқдори умумии ҳолҳо "Differential" = _____ ҳол

Quality of life	11 Хоҳишмандем чигуна будани ҳиссиёти нороҳатиро, ки аз аломатҳои дар давоми 24 соати охир ба амал омадаанд, нишон диҳед (Як ҷавоби нисбатан мувофиқро интихоб намоед):
	<input type="checkbox"/> 0 Ҳеҷ гуна нороҳатӣ мушоҳида нагардид (Ягон аломат пайдо нашуд. Худро чун пештара ҳис мекунам)
	<input type="checkbox"/> 1 Каме нороҳатӣ ҳис карда мешавад (Худро нисбат ба пештара каме нороҳаттар ҳис мекунам)
Quality of life	12 Хоҳишмандем нишон диҳед, ки аломатҳои номбаргардида ба фаъолият кори ҳаррӯзаи Шумо дар давоми 24 соати охир чи тавр ҳалал расонидаанд (Як ҷавоби нисбатан мувофиқро интихоб намоед):
	<input type="checkbox"/> 0 Ҳалал намерасонанд (Ба монанди ҳаррӯза кор карда истодам, ягон мушкilot нест)
	<input type="checkbox"/> 1 Ба ман каме ҳалал расонданд (Аз сабаби аломатҳои пайдогардида қорам камтар гардидааст)
Quality of life	13 Хоҳишмандем нишон диҳед, ки аломатҳои номбаргардида ба фаъолияти чамъиятии Шумо (ба меҳмони рафтан, вохӯри бо дустон ва ғайраҳо) чи тавр ҳалал расонидаанд (Як ҷавоби нисбатан мувофиқро интихоб намоед):
	<input type="checkbox"/> 0 Ҳалал намерасонанд (Қор ва фаъолияти ман ҳеҷ гуна тағир наёфтааст, чун ҳарвақта зиндаги дорам)
	<input type="checkbox"/> 1 Ба ман каме ҳалал расонданд (Фаъолиятим каме суст гардидааст)

Миқдори умумии ҳолҳо "QoL" = _____ ҳол

Additional	14 Хоҳишмандем ҷавоб диҳед, ки оё дар Шумо ҳангоми пур кардани саволнома аломатҳои зерин ҷой доранд:		
	Ҷудо гардидани ҳайз?	<input type="checkbox"/> Не	<input type="checkbox"/> Ҳа
	Аломоти пеш аз ҳайзбинӣ?	<input type="checkbox"/> Не	<input type="checkbox"/> Ҳа
	Аломоти давраи қатъ гардидани ҳайз?	<input type="checkbox"/> Не	<input type="checkbox"/> Ҳа
	Ҳомиладорӣ?	<input type="checkbox"/> Не	<input type="checkbox"/> Ҳа
Диабети қанд, ки пештар маълум гардида буд?	<input type="checkbox"/> Не	<input type="checkbox"/> Ҳа	

Хоҳишмандем, ҷавобҳои худро тафтиш намуда, варақро ба табиби табобати баргардонед.

Ташакур барои ҳамкориатон!

Copyrighted. Free for personal use only.

For research and economical purposes, please contact the copyright holders

